

# СВОБОДА

- Ш.Монтескье: «Свобода состоит не в том, чтобы делать то, что хочется, а в том, чтобы иметь возможность делать то, что должно хотеть, и не быть принуждённым делать то, что не хочешь»
- Ж-Ж.Руссо: «Свобода есть подчинение закону, самим себе данному»
- И.Кант: «Свобода есть подчинение закону, который личность сама на себя возложила»



• свобода передвижения



• свобода вероисповедания



At the Theatre of Dionysus, Athens — 1903




• свобода творчества



• свобода выбора



• свобода слова



# Свобода телевидения и


## дети

За последние 40 лет в мире было проведено более 1000 исследований, посвященных влиянию телевидения и кинематографа на детей. Результаты их практически идентичны: агрессия на экране делает детей более агрессивными по отношению к людям, животным и к неодушевленным предметам. Американская Академия Педиатрии\American Academy of Pediatrics опубликовала четыре фундаментальных вывода из этих исследований.

- дети, которые смотрят много передач, содержащих сцены насилия, воспринимают насилие, как легитимный способ разрешения конфликтов.
- просмотр сцен насилия делает человека более беззащитным к насилию в реальной жизни.
- чем больше ребенок видит сцен насилия на экране, тем больше шансов, что он станет жертвой насилия.
- если ребенок отдает предпочтение просмотру телепрограмм, содержащих сцены насилия, существует значительно большая вероятность, что он вырастет агрессивным человеком и даже может совершить преступление.

# История цензуры в России

- 16 сентября 1796 года - Указ об ограничении свободы книгопечатания и ввоза иностранных книг, об упразднении частных типографий.
- 22 октября 1796 года - учреждение первого цензурного комитета.
- 9 июня 1804 года – первый цензурный устав
- 1826 год - создание III отделения высшей полиции, второй цензурный устав
- 22 апреля 1828 года — новый цензурный устав, более компактный и жёсткий
- правила о печати, введённые Александром II



# Екатерина II

(1762-1796)



# Александр I (1801-1825)



# Николай I (1825-1855)



# Александр *II*

(1855-1881)



# В России свобода слова и убеждений гарантируется.



- Всеобщей Декларацией прав человека, статья 19 (10 декабря 1948 года)
- Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, статья 10 (4 ноября 1950 года)
- Международным Пактом о гражданских и политических правах, статья 19 (19 декабря 1966 года)
- Факультативным протоколом к международному Пакту о гражданских и политических правах
- Конвенцией о международном праве опровержения
- Декларацией о свободе выражения мнений и информации
- Конституцией Российской Федерации, статья 29
- Федеральным законом "О средствах массовой информации"
- Федеральным законом "Об информации, информатизации и защите информации"

# Омилли муҳимтарини пешрафти сектори хусусӣ

(Аввалаш дар сах. 1)

Соли 2003 он тадбиркороне, ки тарзи идорашаандаи санчишхоро дар асосҳои қонун ба ҳубӣ мефаҳманд, соли афзуншавӣ бошад ҳам то ба ҳол ин сатҳ чандон баланд намебошад. Китоби ба қайдгирии санчишхоро 88 фоизи респондентҳо зикр кардаанд.

Органҳои назоратгар ваколатҳои аз ҳад беҳадро соҳибанд, ки ҳуқуқҳои тадбиркоронро поймол ва ё маҳдуд месозанд.

Тадбиркорони хурд барои ба органҳои раёсати давлатӣ ва бонкҳо, ки дорои ҳуқуқи санчишанд, бисёр вақт сарф менамоянд. Микрофирмаҳо ва корхонаҳои хурд аз рӯи системаи соддашудаи андозсупурӣ дар як соя то 174 ҳуҷҷат месупоранд.

## Азқайдгузарӣ

Системаи нави бақайдгирии «аз як дар», ки додани баъзе ружсатномаҳоро низ дар бар мегирад, умуман афзалияти худро намоён мекунад. Муддати бақайдгирӣ ҳеле кӯтоҳ шуд, ба ҳисоби миёна 16 рӯзи қорӣ ихтисор шудааст. Теъдоди он респондентҳое, ки аз душвории қори бақайдгирӣ маҷбуран ба пардохтҳои ғайрирасмӣ даст мезаданд, то ба 8 фоиз кам шуд. Дар баробари ин, мӯҳлати бақайдгирӣ дар минтақаҳо гуногун аст. Ин ҳол нишон медиҳад, ки ҳанӯз дар қоймо системаи нав ба мушкilot рӯ ба рӯянд. Иддае аз тадбиркорон маҷбур мешаванд, ки қори дигар органҳоро низ иҷро кунанд.

## Ружсатнома

Ҳукумат барои ба тартиб андохтани гирифтани ружсатнома тадбирҳои конкретӣ мебинад, дар натиҷа баъзеи онҳоро мувофиқ системаи «аз як дар» ба даст овардан мумкин

аст. Соли 2003 ҳар як қорқонаро лозим буд, ки барои сар қардани фаъолият ба ҳисоби миёна 3 ружсатнома ва мувофиқатнома гирад. Он қорқонаҳое, ки аз як сол зиёд боз қор мекунад, боз як ружсатнома гирифтанишон лозим буд.

Қариб сеяки респондентҳо бар онанд, ки қараёни гирифтани ружсатнома ва мувофиқатнома ҳанӯз ҳам мураккаб аст ва қори проблемавӣ мебошад. Базаи нормативии мавҷуда, танзимгари қори ба даст даровардани ружсатнома ва мувофиқатнома ҳанӯз аз бисёр дастуруламалу қоидаҳои дохилий иборат аст, ки бисёри онҳо аз экзептизаи қонун гузаштани амри маҳал аст.

Субектҳои бизнеси хурд ва тадбирқорӣ ба базаи зарурии нормативӣ, ки гирифтани ружсатномаҳоро ба танзим месозад, ҳанӯз мушқилиҳоро пеш месозад. Барои тадбирқорон ҳанӯз ҳам масъалаи гирифтани ружсатнома ва мувофиқатномаҳо проблема аст. Ҳуҷҷатҳои зиёд дарқор мешаванд, барои гирифтани онҳо вақти бисёр сарф мешавад, ба ин қор бюрократизм монеъ мегардад.

Аз рӯи маълумоти респондентҳо дар қараёни ружсатномагирӣ агар соли 2002-юм 17 фоиз бошад, дар соли 2003-юм 25 фоизашон ба пардохти ғайриқонунӣ даст задаанд.

## Оператсияҳои тижорати берунӣ

Иштироки субектҳои тадбирқорон хурд ва миёна дар фаъолияти берунии иқтисодӣ ҳамон ноҳиз ба қашм меҳӯрад. Дар давоми соли 2003 бо оператсияҳои содиротию воридоти мутобиқан 1 ва 3 фоиз респондентҳо машғул шудаанд.

Душвории қори ташкилӣ сеяки

хоҳишмандонро аз иштирок қардан дар чунин фаъолият боз доштааст, барояшон ин ҳол монеаи асосӣ мешавад. Дар баробари тағйироти мусбат дар қонунофарӣ, ҳамчунин маҳдудсозӣ ва талаботи иловагӣ ба вуҷуд омадаанд, ки онҳо ба зиёд шудани субектҳои бизнеси хурд ва миёна, ки бо қори тижорати берунӣ машғуланд, сабаб мешаванд ва ин қори зайл аст:

— талаби маҳсус ба тоҷирони умдафурӯш (оптовое) : ҳаҷми капиталӣ тибқи маромнома (уставной капитал), ҳатман соҳиб будан ба иморати амбор;

— аз охири соли 2002 қорӣ гардиани сертификат ва маркировка ба як қатор молҳои овардашудаи талаботи ҳаррӯза.

Дар давоми соли 2003 аз тарафи ҳукумат оиди либерализатсияи фаъолияти тижорати берунӣ як қатор тадбирҳо дида шуда бошанд ҳам, аз сабаби мафҳуми ягонро ноил набудан, онҳо на ҳамеша мувофиқи мақсад буданд. Қонунҳои дар амалбуда таърифи қиммати гумрукии молро яқранг шарҳ намедихад. 71 фоизи респондентҳо инро омилӣ манфӣ ба фаъолияти тижорати берунӣ ҳисобиданд.

Аз панҷ се нафар респондентҳо гуфтаанд, ки пардохтҳои ғайриқонунӣ мулоҳиза аст. Чунки ба ин қор маҷбуранд, даст бизананд.

Таҳқиқот дар баробари намоён қардани ҳолатҳои манфӣ, роҳҳои барқарор қардани онҳоро низ нишон дод. Аз қумла, барои ҳимоя қардани фаъолияти тижоратӣ аз режими андоз дар давраи барқарор шудани тижорат пешниҳод шуд, ки Қонун «Дар бораи кафолатҳои озодии фаъолияти тадбирқорӣ» тақмил бояд дода

шавад.

Иштирокдорони пурсиш чунин меҳисобанд, ки дар амал қорӣ қардани тағироти соҳаи андоз бояд аз аввали соли андозсипонӣ бо назардошти ҳатмии мӯҳлати семоҳа (аз вақти қабул то дар амал қорӣ шудани он тағирот) ба ҳаёт татбиқ қарда шавад.

Пешниҳод қарда шуд, ки механизме бояд қорӣ қарда шавад то қорқонаҳо аз бадшавии режими андоз ва гумруқ дар давраи татбиқ намудани онҳо лоиҳаҳои инвестиционии онҳоро ҳимоя қарда тавонад. Ҳамчунин омӯхтани имконоти гузарондани ваколатҳои сохторҳои назораткунанда оиди додани санксия (амр) аз рӯи натиҷаҳои тафтиш ба мисли: қатъ қардани фаъолияти қорқона, бекор қардани литсензия, тақвиқи истифодабарӣ аз сурат-ҳисобҳои бонкӣ ва ғайра ба органҳои судӣ тавсия шуд.

Як қиҳати мусбати ин тадбир (таҳқиқот) дар он зоҳир мешавад, ки аз се ду ҳиссаи одамони қавобдиҳанда бар онанд, ки муҳити қорӣ дар солҳои наздик беҳтар мешаванд.

Натиҷаҳои пешакӣ таҳқиқоти маъқур дар маҷлиси Шӯрои координатсионии республиқавӣ оид ба рағбатнокқардонии тараққӣ додани бизнеси хурд ва тадбирқорон хусусӣ шунида шуд. Аъзоёни Шӯрои маъқур ба ин қори иҷрошуда баҳои муобат доданд ва онро ҳам таъқид намуданд, ки чунин қорқоро дар онда ҳам давом додан мувофиқи мақсад аст, изқори ақида қарданд, ки онро ташкилотҳои байналқалқӣ ҳам дастгирӣ менамоянд.

Мувофиқи фикри Алишер Шайқов — раиси палатаи тижоратӣ-саноатии Ўзбекистон, ин ҳисобот анализи босифатест дар фаъолияти тижорати қишвар ва тавсияҳои аз он бармеомада қиҳати гуфтугӯи конструктивӣ бо ҳукумати республиқа асос мешаванд ва ин муҳити тижоратиро дар Ўзбекистон тақмил дода, ба он беҳбудӣ хоҳад бахшид.

Эллае МУДАРРИСОВ